

## ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовна дар мавзуи «Мавқеи жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.04 – Таърихи адабиёт, равобити адабӣ. – Душанбе, 2023. – 185 с.

Адабиёти нимаи дуюми садаи XX идомаи мантиқии анъанаҳои даврони қаблии адабиёт, давоми анъанаҳои бузурги устодон С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, П. Сулаймонӣ, Ҳ. Юсуфӣ, Б. Раҳимзода, М. Миршакар, давраи ба таври наву тоза дарку таъбир шудани анъанаҳои бузурги адабиёти классикӣ ва сарвати арзишманди шифоҳӣ, давраи таҷдиди навъу жанрҳои суннатии шеъри классикӣ ва парвозҳои тозаи эҷодӣ маҳсуб меёбад. Дар ин давра оҳанги инсонпарварӣ ва рӯҳи башарпарварии шеъри тоҷикӣ торафт барҷастатар падид омадааст. Муҳимтар аз ҳама, дар ин марҳила адабиёти куҳанбунёди классикӣ ва шифоҳӣ ба таври нав дарку баррасӣ шудааст. Агар қаблан сифатҳои нави адабиёт дар эҷодиёти адабони номбурда намоён гашта бошад, сифатҳои тоза яке аз хусусиятҳои умдаи адабиёт ва маҳсусан шеъри тоҷикии нимаи дуюми садаи XX гардида, ба шарофати ҷустуҷӯҳои эҷодӣ, вусъати назар ва навпардозиҳои М. Турсунзода, А. Шукӯҳӣ, Ғ. Мирзо, М. Қаноат, А. Сафар, Б. Собир, Л. Шералиӣ, Гулруҳсор ва дигарон дар шеъри ин давра таҳаввулоти маънӣ, соҳторӣ ва ҳунарӣ ба вуҷуд омадааст. Дарку тасвири дигаргунаи воқеяияти иҷтимоӣ, олами рӯҳиву равонии инсоният ва ба ин восита ба мавзӯъҳои ҷовидонаи адабиёт тобишу рангу ҷилои тоза баҳшидан муҳимтарин хусусиятҳои эҷодиёти шоирони насли ҷорум буда, ҳар кадоме аз онҳо дар ташаккулу таҳаввули назми даврони худ саҳми бориз доранд.

Баррасию таҳқиқи вижагиҳои адабиёти ин ва ё он марҳила ва ба ин восита таъйини таҳаввулот дар шаклу мазмун ва сабки осори адабӣ дар мисоли таҳлилу таҳқиқи фаъолият ва маҳсули эҷоди чеҳраҳои адабӣ даст медиҳад. То дастрас шудани диссертатсияи мавриди назар оид ба рӯзгору осор ва муҳтассоти ашъори Ашур Сафар адабону муҳаққиқоне, чун Муҳиддин Фарҳат, Абдуҷаббор Қаҳҳорӣ, Ғаффоралиӣ Сафар, Рустами Ваҳҳоб, Аламхон Кӯчарзода, Ҳудоӣ Шарифзода, Урватулло Тоиров, Алиасғари Шеърдӯст, Фарҳод Шафиев, Анварбӣ Ҷалилова ва дигарон изҳори назар кардаанд. Ҳарчанд аз ҷониби Фарҳод Шафиев дар мавзуи

«Ашур Сафар ва муҳити адабии Кӯлоб дар нимаи дуюми асри XX» диссертатсияи номзадӣ таълиф ва ҳимоя шуда бошад ҳам, аммо дар илми адабиётшиносии тоҷик ба тариқи яклухт омӯзиш ва таҳқиқи муҳтассоти жанрии ашъори Ашур Сафар мӯяссар нашуда буд. Муаллифи диссертатсия ин нуктаро бо он асоснок мекунад, ки «муаллифи диссертатсияи мазкур (Фарҳод Шафиев – С.Э.) дар фасли сеюми кораш оид ба жанрҳои эҷодиёти Ашур Сафар таваҷҷӯҳ менамояд, ғазалҳои шоир ва хусусиятҳои сохторио шаклии онҳоро танҳо дар маҳдудаи як асари вай – «Борони ҳидоят» баррасӣ менамояд» (диссертатсия, с. 7).

Аз ин нуқтаи назар, мавзуи интихобнамудаи Шаробова М.Қ. аз зумраи **мавзуъҳои муҳимми таҳқиқӣ** буда, диссертатсияи номзадии ў дар ривоҷи адабиётшиносии тоҷик мусоидат карда, дар таҳқиқи фарогири густардатари мероси адабии Ашур Сафар ва дигар адабони муосири тоҷик заминаи мусоид фароҳам оварда метавонад. Довталаби дараҷаи илмӣ дуруст қайд намунааст, ки «Дар тамоми маҷмуаҳои шоир ғазал ба ҳайси жанри асосӣ миёни кулли жанрҳои дигари эҷоднамудаи ў ҷилваи маҳсус дорад. Аммо, бо вучуди шуҳрати зиёди Ашур Сафар ба ҳайси як суханвари ширингӯфтори муосири тоҷик, ғазалиёти вай то ҳанӯз ба таври алоҳида мавриди таҳқиқи фарогири илмӣ қарор нағирифтаанд, ки ин ҳолат зарурати таҳқиқи ҷиддиву густардаро дар иртибот бо ғазалиёти шоир пеш меорад» (диссертатсия, с. 3-4).

Мавзуи диссертатсияи мавриди назар аз ҷумлаи мавзуъҳо ва масоили таҳқиқиест, ки ба самти адабиётшиносӣ ва шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.04 – Таърихи адабиёт, равобити адабӣ комилан **мувофиқат менамояд**.

**Навғонии илмии диссертатсияи** Шаробова М.Қ. дар он зоҳир меёбад, ки бори нахуст ба таври мукаммал мавқеи жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар муайян гардида, баъзе ҷанбаҳои поэтикии он баррасӣ шудааст. Дар диссертатсия таҳқиқи хусусиятҳои ғоявию мавзӯй, сабкӣ ва жанрию бадеии ғазалиёти Ашур Сафар ба таври густарда анҷом ёфтааст.

**Эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ** бо он асоснок мешаванд, ки дар ин кори таҳқиқӣ аз дастоварҳои илмӣ ва назарии адабиётшиносони ватанию ҳориҷӣ ба андозаи зарурӣ истифода шудаанд. Илова бар ин, дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқияти маълумот, мутобиқат намудани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми

интишорот ва интихоби дурусти методҳои таҳқиқ бармеояд. **Хулоса ва тавсияҳои довталаби дараҷаи илмӣ** дар асоси таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардида, дурнамои мавзуи таҳқиқӣ барои корҳои илмӣ-таҳқиқии минбаъда дуруст муайян шудааст.

**Аҳаммияти назарии таҳқиқ** дар он зоҳир мешавад, ки маводи диссертатсия, натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ ва равиши таҳқиқии муаллиф дар омӯхтани масъалаҳои ҳамгун дар таърихи адабиёти давраи нави тоҷик, ҳусусан, шеъри тоҷикии нимаи дуюми садаи XX ба адабиётшиносону мунаққидон, унвончӯёну аспирантон ва магистрантҳо ба сифати маводи назарӣ ёрӣ расонида метавонанд.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 7 мақолаи илмӣ ба нашр расонидааст, ки аз ин теъдод 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. **Маводи интишоргардида** нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро субит менамоянд.

Диссертатсияи Шаробова М.Қ. муштамил ба муқаддима, чаҳор боб, 13 фасл, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ, рӯйхати адабиёт ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия буда, таҳқиқи масоили пешбинишуда мураттаб сурат гирифтааст. Дар муқаддимаи диссертатсия аҳаммияти мавзуи таҳқиқӣ, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, робитаи мавзуи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзӯъҳои илмӣ, мақсаду вазифаҳои таҳқиқ, сарчашмаҳои таҳқиқ, навғонӣ ва методҳои таҳқиқ, аҳаммияти назарию амалии кор, саҳми шахсии муаллиф ва коркарду татбиқи натиҷаҳои таҳқиқ мушахҳас шуда, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда таъйин гардидаанд.

Дар диссертатсия мақсад ва вазифаҳои мушахҳас пайгирий шуда, **нуктаҳои асосие ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд**, ки воқеан, дар илми адабиётшиносии тоҷик ва дар самти шинохту таҳқиқи ғазалиёти Ашур Сафар аҳаммияти маҳсуси илмӣ доранд.

Боби якуми диссертатсия «Ғазал ва мавқеи он дар эҷодиёти Ашур Сафар» унвон дошта, дар фасли аввалу дуюм дар такя ба маҷмуа, маҷалла ва рӯзномаҳои дастрас масоили марбут ба нашри ғазалиёти шоир баррасӣ гардидаанд. Аз ҷустуҷӯ ва таҳқиқи унвончӯ бармеояд, ки нахустин ғазали Ашур Сафар 19 ноябри соли 1957 дар рӯзномаи «Газетаи муаллимон»

нашр гардида, минбаъд дар рӯзномаю маҷаллаҳои «Маориф ва маданият», «Роҳи ленинӣ», «Садои Шарқ», «Комсомоли Тоҷикистон», «Тоҷикистони советӣ», «Адабиёт ва санъат», «Илм ва ҳаёт», «Ҷумҳурият», «Паёми Душанбе», «Тоҷикистон», ҳамчунин, маҷмуаҳои ашъори шоир – «Ибтидои роҳ», «Хандаи гулҳо», «Фарзанди аср», «Самари умр», «Базми садоқат», «Холи фатир», «Гулбоғ» ва «Мунтаҳабот»-у «Девон»-и Ашур Сафар ба табъ расидаанд.

Дар фасли сеюми боби якуми диссертатсия таснифи соҳторӣ ва мавзуии ғазалиёти шоир сурат гирифтааст. Муаллифи диссертатсия ғазалиёти Ашур Сафарро аз ҷиҳати теъдоди байтҳо ба чаҳордаҳ навъ ҷудо карда, иборат аз ғазалҳои 3-байтӣ, 4-байтӣ, 5-байтӣ, 6-байтӣ, 7-байтӣ, 8-байтӣ, 9-байтӣ, 10-байтӣ, 11-байтӣ, 12-байтӣ, 13-байтӣ, 14-байтӣ, 15-байтӣ, 16-байтӣ, 17-байтӣ ва 33-байтӣ медонад. Илова бар ин, хуб аст, ки бо истифода аз методи оморӣ фисади корбурди чунин навъи ғазалҳоро нишон медиҳад.

Муаллифи диссертатсия ғазалиёти Ашур Сафарро аз ҷиҳати фарогирии мавзуъ ба ду гурӯҳ ҷудо менамояд: 1) дорои мавзуи воҳид; 2) дорои мавзуи пароканда. Баъдан замина, тарз ва мавқеи истифода гардидани ҳар қадоме аз ин мавзуъҳо тавзеҳ ва таҳқиқ меёбанд.

Боби дуюми диссертатсия «Хусусиятҳои ғоявию мавзуии ғазалиёти Ашур Сафар» ном дошта, аз панҷ фасл фароҳам омадааст. Дар ин фаслҳо мавзуъҳои Ватану сулҳу вахдат, ишқу муҳаббат, бузургдошти зан-модар, панду ҳикмат ва ҳаҷв ба риштаи таҳқиқ қашида шудаанд. Аз таҳқиқи М. Шаробова маълум мешавад, ки дар ғазалиёти Ашур Сафар мавзуъҳои зикргардида бо ҳунар ва нақши қаламу табъу салиқаи шоир падид меоянд.

Боби сеюми диссертатсия «Хусусиятҳои поэтикӣ ва сабкии ғазалиёти Ашур Сафар» унвон дошта, дар фасли аввали ин боб ҷанбаҳои поэтикӣ ва дар фасли дуюм бошад, муҳтассоти сабкии ғазалиёти шоир таҳқиқ шудаанд.

Муаллифи диссертатсия зери мағҳуми «хусусиятҳои поэтикӣ» вазн ва қофияву радифро дар назар дошта, ин масъалаҳоро бо низоми муайян баррасӣ намудааст. Масалан, аз пажуҳиши вазни ғазалиёти шоир довталаби дараҷаи илмӣ ба ин натиҷа мерасад, ки «дар ғазалиёти Ашур Сафар панҷ баҳр: се баҳри аслӣ: ҳазаҷ, рамал, раҷаз ва ду баҳри фаръӣ:

музореъ ва мунсареҳ мавриди истифода қарор гирифтаанд» (диссертатсия, с. 96).

Боби чоруми диссертатсия «Хусусиятҳои бадеии ғазалиёти Ашур Сафар» унвон дошта, дар фасли аввал мавқеъ ва нақши тамсил, дар фасли дуюм талмех ва дар фасли сеюм нақши дигар санъатҳои бадеӣ дар ғазалиёти шоир баррасӣ гардидаанд. Муаллифи диссертатсия дар ин боб мавқеи корбурди санъатҳои тамсил, талмех ва ташбеҳу истиораро нишон дода, нақши ин воситаҳои тасвири бадеиро дар низому ҷилои ғазалиёти шоир ва падидор гаштани ҳунари шоирии ўхелे хуб муайян намудааст.

**Хулосаи диссертатсияи номзадии Шаробова Маҳбуба** Қурбонмуродовна фарогири муҳимтарин бардоштҳои илмии муаллиф буда, дар 12 банд фароҳам омадаанд ва истиноди зарурӣ дар охири ҳар банд ба мақола ва таълифоти довталаби дараҷаи илмӣ оварда шудааст.

Дар диссертатсияи Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовна дар баробари дастовардҳои илмӣ ва баррасию хулосаҳои ҷолиби таваҷҷӯҳ ғалат ва норасоиҳо низ ба мушоҳида расиданд:

1. Ба андешаи мо, агар диссертатсия «Поэтикаи ғазалиёти Ашур Сафар» номгузорӣ мешуд, ба мақсад мувофиқ буд. Чунки зери унвони «Мавқеи жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар» масъала ва ё проблемаҳои илмии баррасишаванда чандон маълум набуда, ба назар чунин мерасад, ки танҳо боби аввал бо номи кор мувофиқат дошта, бобҳои баъдӣ бо ин ном чандон иртиботе надоранд. Ҳамчунин, агар фасли сеюми боби якум – «Устухонбандӣ» ва бандубости мавзуии ғазалиёти Ашур Сафар» ба шакли «Таснифи сохторию мавзуии ғазалиёти Ашур Сафар» номгузорӣ мегардид, беҳтар мешуд.

2. Муаллифи диссертатсия дар фасли якуми боби сеюм, ки «Хусусиятҳои поэтикии ғазалҳои Ашур Сафар» унвонгузорӣ шудааст, вазн ва қофияву радифҳои ғазалиёти шоирро баррасӣ менамояд. Аслан, «поэтика» мағҳуми хеле фарогир буда, зери ин мағҳум метавон ҳам хусусиятҳои ғоявию мавзӯй ва ҳам бадеию сабкиро ифода кард. Аз ин ҷиҳат, мағҳуми поэтикаро танҳо бо вазну қофия ва радиф маҳдуд кардан чандон мақбул нест.

3. Хуб аст, ки дар бобҳои якум ва сеюм таҳлили оморӣ сурат гирифта, теъдоди ғазалҳо, таснифи мавзуию сохтории онҳо ва вазни ғазалиёти шоир хеле мушахҳас таҳқиқ шудаанд. Агар дар ин маврид

хулосаҳо ва далелҳо дар ҷадвалу диаграммаҳо оварда мешуданд, ба ин кори таҳқиқӣ ҳусну аҳаммияти бештаре бебахшиданд

4. Зимни пажуҳиши масоили марбут ба шеъри нимаи дуюми садаи XX ба силсилаи мақолаҳое, ки солҳои 70-ум дар мачаллаи «Садои Шарқ» зери унвон (рубрика)-и «Шеър ва зиндагӣ» ҳатман таваҷҷуҳ бояд кард. Ҳарчанд, дар рӯйхати адабиёт ҷанде аз онҳо оварда шудаанд, мутаассифона, дар кор мавқеъ ва нуқтаи назари муаллиф ба андешаҳои баёншуда, хосса, оид мавқеи ғазал дар адабиёти ин давра ҷандон маълум нест.

5. Дар диссертатсия ва автореферат баъзан андешаҳои баҳсбарангез ва ғалат ба ҷашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо ногузир аст. Масалан, дар саҳифаи 47-уми диссертатсия қайд шудааст, ки «Ӯ (Ашур Сафар – С.Э.) ба ҳоку санг ва обу ҳавои Ватан меҳру муҳабbat дорад, ҳудро чун кӯҳҳои диёр сарбаланд, балки фарозтар аз он меҳисобад». Ин ҷумла аз нигоҳи услубӣ нодуруст баён ёфта, илова бар ин, ифодаи «ҳудро аз кӯҳҳои диёр баландтар ва фарозтар гузоштан» ғалат ва тасҳехталаб аст.

6. Дар саҳифаҳои гуногуни диссертатсия ва автореферати он ғалатҳои услубӣ (дисс., саҳ. 47, 76, 94), имлой (саҳ. 11, 18, 40, 52, 138, 173, 176) ва техникӣ (саҳ. 12, 25, 44, 56, 107, 148, 173-185) ба назар мерасанд.

7. Рӯйхати адабиёти диссертатсия дар асоси талаботи феҳрастнигорӣ бояд танзим ва таҳия мегардид. Баъзан тартиби хронологӣ (дар мисоли таълифоти Р. Ваҳҳоб, Б. Нозимов, А. Сайфуллоев ва ғайра) риоя нагардида, шакли ниғориш ҳам ғалат аст. Ҷунончи:

Сайфуллоев, А. Дунёи шеър / А. Сайфуллоев // Садои Шарқ.- №9, 1980.- Саҳ. 122-136 (диссертатсия, с. 180).

Шакли саҳех: Сайфуллоев, А. Дунёи шеър / А. Сайфуллоев // Садои Шарқ. – 1980. – №9. – С. 122-136.

Дар умум, эродҳои зикршуда ислоҳшаванд буда, ҳангоми таҳия ва нашри монография ба эътибор гирифтани онҳо ба арзиш ва аҳаммияти илмию амалии кори таҳқиқии Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовна ҳусни аз ин ҳам бештар зам менамоянд.

Автореферат ва мақолаҳое, ки довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи таҳқиқшаванд нашр намудааст, муҳтавои асосии диссертатсияро ифода менамоянд. Мавзуи интихобнамудаи ӯ ба доираи мавзуъ ва

масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.04 – Таърихи адабиёт, равобити адабӣ комилан мувофиқат менамояд.

Коркарди амалии натиҷаҳои таҳқиқ ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ба меъёр ва талаботи Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошанд.

**Хулоса,** диссертатсияи номзадии Шаробова Маҳбуба Қурбонмуродовна дар мавзуи «Мавқеи жанри ғазал дар эҷодиёти Ашур Сафар» ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёftи дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.04 – Таърихи адабиёт, равобити адабӣ мебошад.


**Муқарризи расмӣ:**

доктори илми филология,

декани факултети филологияи

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

«25» августи соли 2023.



Сироҷиддини Эмомалий

Суроғ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.

Тел.: (+992) 907 65 38 38.

E-mail: [sirojiddin1975@mail.ru](mailto:sirojiddin1975@mail.ru)

Имзои Сироҷиддини Эмомалиро тасдиқ мекунам:

сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон



Тавқиев Э.Ш.

Суроғ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.

Телефон: (+992-37) 221-62-25; факс: 227-15-10.

E-mail: [info@tnu.tj](mailto:info@tnu.tj)

«25» августи соли 2023.